

ХУЛОСАИ

шурои диссертатсионии 6D.KOA -096 назди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз рӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисос, номзади (доктори) илм (қарори Ҳукумати ҚТ аз 26.06.2023 №295)

Парвандаи аттестатсионии № 10

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 22.07.2025, протоколи № 30

Барои сазовор донишани Резмонова Қурбоной Шарифовна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯи ихтисоси 06.01.01 – Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ.

Диссертатсияи Резмонова Қурбоной Шарифовна дар мавзӯи “Маҳсулнокии намунаҳои гандуми мулоим (*Triticum aestivum* L.) аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити ҷануби Тоҷикистон” аз рӯи ихтисоси 06.01.01 – Зироаткории умумӣ, растанипарварӣ санаи 16.04.2025, протоколи №23 аз тарафи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институту зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон [735022, ш. Ҳисор, шаҳраки Шарора, кӯчаи Дӯстӣ], ки он дар асоси фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №237, аз 27.10.2022 таъсис дода шудааст, ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Резмонова Қурбоной Шарифовна, 9-ми январи соли 1974 дар ҷамоати Бохтариёни ноҳияи Кушониён вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ соли 2003 ба шӯбаи рӯзонаи факултети химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дохил шуда, онро соли 2009 бо ихтисоси биология бо дипломи сурх хатм намудааст. Аз соли 2003 ҳамчун лаборанти кафедраи биологияи умумии факултети химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав фаъолияти кориашро оғоз намудааст. Аз 24.06.2019 бо фармоиши №87^б унвонҷӯи кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва аз соли 2015 то инҷониб ҳамчун омӯзгори кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав фаъолият менамояд.

Кори диссертатсионӣ дар кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар солҳои 2019-2022 иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Абдуллоев Абдуманнон – доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, мудири лабораторияи биохимияи Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Мушовири илмӣ:

Партоев Қурбоналӣ - доктори илмҳои кишоварзӣ, мудири озмоишгоҳи генетика ва селекцияи растани Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Набиев Толиб – доктори илмҳои кишоварзӣ, академики Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистону Россия, профессори кафедраи растанипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур.

Музафарзода Даврон Маҳмадшариф – номзоди илмҳои кишоварзӣ, дотсенти кафедраи агротехнологияи Донишгоҳи давлатии Данғара.

Муассисаи пешбар – Институти биологии Помир ба номи академик А.Ю.Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (736000, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хоруғ, кучаи У.Холдорова 1, х.2) дар ҳулосаи мусбии муассиса, ки аз тарафи муқарриз, мудири озмоишгоҳи генетика ва селекцияи растаниҳои Институти биологии Помир ба номи академик А.Ю.Юсуфбеков, доктори илмҳои кишоварзӣ, аъзои вобастаи АМИТ, Абдуламонов Қозимамад имзо шудааст, қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ Резмонова Қурбонӣ Шарифовна оид ба мавзӯи диссертатсия 21 мақолаи илмӣ ба ҷоп расонидааст, ки аз он 7 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ эътирофнамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.

Муҳимтарин интишороти муаллиф доир ба мавзӯи диссертатсия:

А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои тасдиқгардидаи КОА – и назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷоп расидаанд:

[1-М]. Резмонова К.Ш. Мутобиқ намудани навъҳои гуногуни гандуми берунмарзӣ ба шароити водии Вахш / **К.Ш. Резмонова, Р.Ибрагимов, И.М. Гафуров** // Пайёми ДДБ ба номи Н.Хусрав. – Бохтар, 2019. – №2/1(60).– С. 81-85.

[2-М]. Резмонова К.Ш. Ҳосилнокии баланди гандум-омили муҳимми таъмини барномаи озуқаворӣ /**К.Ш. Резмонова** // Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2020. – №2/3 (78). – С. 83-88.

[3-М]. Резмонова К.Ш. Структура урожая и биохимические показатели семян картированных линий пшеницы из мировой коллекции в южном Таджикистане / **К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллаев** // Вестник БГУ им.Н. Хусрава.–Бохтар, 2021.–№2/4 (93).–С.88-92

[4-М]. Резмонова К.Ш. Влияние минерального удобрения (нитроаммофоска) на общую биомассу сортообразцов пшеницы в условиях Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова // Вестник БГУ им.Н. Хусрава.–Бохтар, 2022.–№2/2(99).–С.102-107

[5-М]. Резмонова К.Ш. Характеристика генетических признаков перспективных линий мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в условиях Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев, К. Партоев // Вестник, теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. ISSN 2074-5435.–Душанбе, 2022.–№4(97).–С.25-27

[6-М]. Резмонова К.Ш. Урожайность интродуцированных сортообразцов пшеницы по сравнению с сортом «Ормон» при внесении нитроаммофоски / К.Ш. Резмонова // Вестник, теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемура. ISSN 2074-5435.–Душанбе, 2022.–№3(96).–С.10-16

[7-М]. Резмонова К.Ш. Влияние разных условий водоснабжения на продуктивность и качество семян картированных линий пшеницы из мировой коллекции в Южном Таджикистане // Вестник, теоретический и научно-практический журнал «Земледелец» Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемура. ISSN 2074-5435. –Душанбе, 2023.–№3(100).–С.36-39.

Б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:

[8-М]. Резмонова К.Ш. Мутобиқ намудани намунаҳои гуногуни гандум ба шароити водии Вахш / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллоев, К.Б. Амиров, Б.А. Гафуров // Маводҳои конференсияи VII-уми байналмилалӣ «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ».–Душанбе.-2017.–С.125.

[9-М]. Резмонова К.Ш. Омӯзиши хосиятҳои тобоварии навҳои гуногуни гандум ба шароити хушкӣ ва заминҳои шӯр / К.Б. Амиров, К.Ш. Резмонова, П.М. Ятимов // Материалы VIII международной конференции «Экологические особенности биологического разнообразия».–Душанбе.-2019.–С.131.

[10-М]. Резмонова К.Ш. Физиолого-биохимическая адаптация мягких линий пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в засоленных почвах Юга Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Ш.М. Гафуров, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев // Материалы республиканской конференции «Достижения современной биохимии». ТНУ. – Душанбе.-2019.–С.66.

[11-М]. Резмонова К.Ш. Влияние комплексных соединений биологически активных металлов на рост мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в климатических условиях Южного Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Ф. Махмадалиев, Н.С. Бекназарова, Б.А. Гафуров, А. Абдуллоев // Материалы республиканской конференции «Достижения современной биохимии» ТНУ. –Душанбе.-2019.–С. 68.

[12-М]. Резмонова К.Ш. Панҷаронӣ ва таъсири он ба ҳосилнокӣ, ҳангоми мутобиқшавии навҳои гандуми умумичаҳонии коллексияи ИУР-и дар шароити иқлимии ҷанубӣ Тоҷикистон / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, Ш.М.

Гафуров, Ф. Махмадалиев, Х.М. Ёфтаков, А. Абдуллоев // Маводҳои конференсияи байналмилали «Энергетика-омили асосии рушди иқтисодиёт»–Кушониён.-2019.–С. 9.

[13-М]. Резмонова К.Ш. Ҳосилнокии баланди гандум яке аз омилҳои зиндагии шоиста / К.Ш. Резмонова // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии «Занон ва рушди илми муосир».–Кулоб, 9.02.2021.–С.45-48.

[14-М]. Резмонова К.Ш. Особенности формирования массы 1000 зёрен озимой мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в условиях засухи и засоленной почвы Юга Таджикистана / К.Б. Амиров, К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, Ш.М. Гафуров, А. Абдуллоев // Материалы международной конференции "Энергетика - главный фактор экономического развития".–Кушониён.-2019.–С. 20.

[15-М]. Резмонова К.Ш. Таркиби биохимиявии дони гандумҳои таҳқиқшавандаи ИУР-и Федератсияи Россия дар шароити иқлимӣ ва шаминҳои шӯри Ҷануби Тоҷикистон / К.Ш. Резмонова, Ш.М. Гафуров. / Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии бахшида ба 30 -солагии Истиқлолияти ҚТ, 5-солагии ғайолияти Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон.–Дангара.-2021.–С. 446.

[16-М]. Резмонова К.Ш. Повышение урожайности пшеницы для достойной жизни / К.Ш. Резмонова // Материалы научно-практической конференции посвященной 30-летию Независимости Республики Таджикистан, 5-летию деятельности ДДТХ.–Дангара, 2021.–С. 446-447

[17-М]. Резмонова К.Ш. Интродукция сортов пшеницы Российской селекции в условиях Таджикистана / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллоев, К. Партоев // Материалы Международной научно-практической конференции "Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии".–Алмааты, 2022.–С.576-581

[18-М]. Резмонова К.Ш. Об эффективности выращивания сортов пшеницы в условиях Хатлонской области Таджикистана / К.Ш. Резмонова, Б.А. Гафуров, К. Партоев // Материалы Международной научно-практической конференции "«Достижения технологии и перспективы развития сельскохозяйственной науки и текстильной промышленности».–Ташкент, 2022.–С.274-277

[19-М]. Резмонова К.Ш. Агроэкологическое изучение перспективных линий мягкой пшеницы из коллекции ВИР-а Федерации России в условиях Юга Таджикистана/ К.Ш. Резмонова, А. Абдуллаев, К. Партоев // Сборник трудов XXIII международной научно-практической конференции.-Москва, 21-23 апреля 2022 г. Том 2. Москва, 2022.–С.337-342

[20-М]. Резмонова К.Ш. Влияние нитроаммофоски на урожайность сортов пшеницы в условиях Хатлонской области Таджикистана / К.Ш. Резмонова, А. Абдуллаев, К. Партоев // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных и региональных проектов и программ».–Москва, 2022.–С.318-321

[21-М]. Резмонова К.Ш. Потенциал продуктивности коллекционных образцов пшеницы в условиях юга Таджикистана / К.Ш.Резмонова, К.Партоев, А.Абдуллаев// Материалы республиканской научной конференции «Биологическое разнообразие растений, животных и генетические ресурсы Горного Бадахшана» (Таджикистан, г. Хорог, 2-3 ноября 2023 г.) Душанбе, 2023.- С.17-18.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:

1. **Абдуллоев М.Н.**— номзади илмҳои кишоварзӣ, мудири шуъбаи селекцияи пахтаи филиали Институти зироаткории АИКТ дар в.Хатлон. (Тақриз мусбӣ мебошад)

2. **Елена Артемова Салина** – доктори илмҳои биологӣ, профессор, узви вобастаи РАН, роҳбари шуъбаи муассисаи илмӣ Институти ситологии ва генетикаи Маркази шуъбаи Сибири Академияи илмҳои Россия (ИЦиГ СО РАН) (Тақриз мусбӣ мебошад).

3. **Назарова Нигора** - доктори илмҳои кишоварзӣ, муовини ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи С.Айнӣ (Тақриз мусбӣ мебошад).

4. **Пыльнев Владимир Валентинович** - доктори илмҳои биологӣ, профессор, маслиҳатчи директори генералии гурӯҳи компанияи “Агротерра” оид ба селекция, Россия, ш.Москва (Тақриз мусбӣ мебошад).

5. **Рубец Валентина Сергеевна**- доктори илмҳои биологӣ, профессор, Ходими пешбари илмӣ озмоишгоҳи спидбридинга дар селекцияи зироатҳои кишоварзӣ. Тақриз мусбӣ буда дар қисми эрод ва тавсияҳо қайд карда шудааст, ки набудани эрод дар сатҳи баланд пешниҳод шудани корро шаҳодат медиҳад. Тавсия дода мешавад, ки кори илмиро дар ҳамин равиш бо таваҷҷуҳи махсус барои офаридани навъҳои нав ва линияи мутобиқшудаи гандум ба шароити ҷануби Тоҷикистон давом диҳанд.

6. **Сайдалиев Наврӯз Ҳабибуллоевич** - номзади илмҳои кишоварзӣ, муовини декани факултети биология дар шуъбаи ғоибона ва шакли таҳсилоти фосилавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (Тақриз мусбӣ мебошад)

7. **Сафармади Мирзоалӣ** - номзади илмҳои биологӣ, мудири кафедраи биохимия ва генетикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи С.Айнӣ (Тақриз мусбӣ мебошад).

8. **Смирнова Ольга Григорьевна** - номзади илмҳои биологӣ, Ходими калони илмӣ Институти ситология ва генетикаи Сибири Академияи илмҳои Россия (Тақриз мусбӣ мебошад).

9. Содатқадамова Таҳмина Мабатқадамовна - номзади илмҳои биологӣ, дотсент, мудири кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев (Тақриз мусбӣ мебошад).

Ҳамаи тақризҳои аз тарафи муқарризон пешниҳодшуда мусбат буда, қисмати асосии эродҳо хусусияти тавсиявӣ доранд, онҳо муҳимии мавзӯи кори диссертатсионӣ, навгони илмӣ, аҳамияти назариявӣ амалии таҳқиқоти анҷомдодашуда, асоснокӣ натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва ҷавобгӯ будани кори иҷрогардидаро ҳамчун диссертатсияи номзадӣ ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мусбӣ арзёбӣ намуда, пешниҳод менамоянд, ки муаллифи он Резмонова Қурбоной Шарифовна шоистаи дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 – Зироаткорӣ умумӣ, растанипарварӣ мебошад.

Интиҳоби муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи таҳлилии шӯрои диссертатсионӣ, дар асоси қомеъҳои ва дастовардҳои илмӣ назаррасашон ба инобат гирифта шудааст.

Интиҳоби ташкилоти тақриздиханда бар он асос ёфтааст, ки он муассисаи илмӣ – таҳқиқотӣ, ки ба ҳалли мушкилотҳои кишоварзӣ: интиҳоби навъҳои беҳтарини зироатҳои кишоварзӣ, соҳаи тухмипарварӣ ва технологияҳои инноватсионӣ таҷрибаи қомӣ доранд.

Шӯрои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи доктараби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

-технологияи парвариши намунаҳои нави гандум, барои ба даст овардани ҳосили баланди гандум дар шароити водии Ваҳши вилояти Хатлон **қомкард қарда шуд;**

-намунаҳои нави гандуми мулоим, ки аз қоллексияи умумичаҳонӣ (ИУР-и Федератсияи Россия) дастрас қардидаанд, дар шароити иқлими водии Ваҳш мутобиқ шуда, ҳосили баланд ба даст оварда шудааст, **пешниҳод шудааст;**

-**пешниҳод шудааст,** маводҳои интиҳобшудаи гандуми мулоимдона барои идома додани қорҳои селеқсионӣ ба муассисаҳои илмӣ соҳавӣ ва таълимӣ;

- **исбот шудааст,** ки аз қишти намунаҳои нави гандуми мулоим, ки аз қоллексияи умумичаҳонӣ (ИУР-и Федератсияи Россия) дастрас қардидаанд, дар шароити иқлими водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулноки ва сифати дони баланд дошта, дар заминҳои обӣ то 7-8 т/га ҳосил қирифта ва қоидаи зиёд ба даст оварда шавад;

- маводҳои интихобшудаи гандуми мулоимдона барои идома додани корҳои селекционӣ ба муассисаҳои илмӣ соҳавӣ ва таълимӣ **пешниҳод карда мешаванд;**

- **чорӣ намулдани** намунаҳои нави гандуми мулоим барои афзун гаштани истеҳсолоти кишоварзии гандум дар вилояти Хатлон.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот бо ин асоснок карда шудааст, ки дар асоси омӯзиши агробиологии намунаҳои нави гандум муайян гардид, ки аз кишти намунаҳои мулоими гандуми аз коллексияи ИУР-и Федератсияи Россия оварда шудаанд, ҳосили 70-80 с/га ба даст оварда мешавад ва ин намунаҳои нав метавонанд дар корҳои селекционӣ барои ба даст овардани навъҳои интенсивии гандум дар оянда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти амалро муҳайё месозанд:

-**исбот намулданд,** ки истифодаи намунаҳои нави гандуми мулоим, ки аз ИУР-и Федератсияи Россия оварда шудаанд, дар шароити водии Вахши Тоҷикистон нисбат ба навъи назоратии гандуми Ормон ҳосилнокии баланд дорад;

-**муайян карда шуд,** ки ҳосилнокии намунаҳои нави гандуми мулоим дар шароити водии Вахши вилояти Хатлон метавонад аз 1 гектар ба 7-8 тонна баробар шавад;

-**баён гардид,** ки намунаҳои нави гандуми мулоим ба шурии хок, тағйирёбии иқлим ва касалиҳо тобовар мебошанд;

-**ошкор гардидани** маҳсулнокии ва ба гармӣ устувор будани намунаҳои нави гандуми мулоим дар асоси натиҷаҳои гирифта муайян шуд;

-дар шароити водии Вахши вилояти Хатлон хусусиятҳои 15 намунаи нави гандуми мулоим **омӯхта шуданд;**

-**аз нав такмил додани** технологияи парвариши намунаҳои нави гандуми мулоим, ки аз ИУР-и Федератсияи Россия оварда шудаанд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия, бо он исбот гардид, ки натиҷаи кишти намунаҳои нави гандуми мулоими аз ИУР-и Федератсияи Россия оварда шуда, дар шароити водии Вахши вилояти Хатлон боиси зиёд гардидани ҳосилнокии гандум ва истеҳсоли он мегардад.

-самаранокии баланди кишти намунаҳои нави гандуми мулоим дар шароити водии Вахши вилояти Хатлон **муайян карда шуданд**

-**муаррифи карда шуд** — самаранокии кишти намунаҳои нави гандуми мулоим дар шароити истеҳсолоти водии Вахши вилояти Хатлон.

Барасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки барои корҳои таҷрибавӣ натиҷаҳои таҳқиқот дастрас карда шуд:

-истифодаи намунаҳои нави гандуми мулоим дар минтақаи водии Вахши вилояти Хатлон **асоснок шудааст:**

-дар раванди иҷрои корҳои илмӣ 15 намунаҳои ояндадори гандуми мулоим **истифода шуданд:**

- бартарии намунаҳои нави гандуми мулоим нисбат ба навъи назоратии гандуми “Ормон” дар қитъаҳои таҷрибавӣ **муайян карда шуданд**

- дар корҳои илми таҳқиқотӣ 15 намунаи нави гандуми мулоим **истифода карда шудаанд** ва дар майдони 5га омукта шуд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки:

-дар ҳама марҳилаҳои иҷрои кори диссертатсионӣ, гузаронидани таҳқиқоти саҳроӣ ва озмоишӣ, интихоби маводҳои таҳқиқотӣ;

-муқаррароти асосии назариявӣ амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шакли маъруза ва мақолаҳо дар конференсияҳо, семинарҳои илмӣ, илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ бевосита аз тарафи муаллиф пешниҳод ва баррасӣ шудаанд;

-иштироки бевосита дар иҷрои таҷрибаҳои саҳроӣ, озмоишгоҳӣ, мушоҳидаҳои фенологӣ, муайянкунии аломатҳои биометрӣ, коркарди дисперсионӣ математикии натиҷаҳо, таҳияи мақолаҳои илмӣ, матни диссертатсия ва автореферати он зоҳир гардидааст;

Дар маҷлиси 22 июли соли 2025, протоколи №30 шурои диссертатсионӣ 6D.KOA-096-и Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон қарори сазовор донишманди Резмонова Қурбонӣ Шарифовна бо додани дараҷаи илмӣ номзоди илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 – Зироаткорӣ умумӣ, растанипарварӣ қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 20 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла 2 нафар докторони илм ва 3 нафар номзадони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда.

Аз 20 нафар иштирокдоштагон дар маҷлис, ки ба шуро шомил буданд, ба таври иловагӣ барои Ҷамоати Яқдафъаина 5 нафар ворид карда шуданд.

Овоз доданд: **тарафдор 20 нафар**, муқобил **нест**, бюллетенҳои безътибор **нест**.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои кишоварзӣ,
профессор
Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ,
номзоди илмҳои кишоварзӣ

22.07.2025



Салимзода Амонулло Файзулло

Пӯлотова Шаҳодат Сайфуллоевна